

**ДОНИШГОҲИ ДАВЛАТИИ ТИҶОРАТИ
ТОҶИКИСТОН**

«Тасдиқ менамоям»

Ректори ДДТТ, д.и.и., профессор

_____ **Факеров Ҳ.Н.**
« ____ » _____ соли 2017

**НИЗОМНОМАИ
ДАР БОРАИ ШЪБАИ МАГИСТРАТУРА,
АСПИРАНТУРА ВА ДОКТОРАНТУРАИ
ДОНИШГОҲИ ДАВЛАТИИ
ТИҶОРАТИ ТОҶИКИСТОН**

Душанбе - 2017

Бо қарори Шӯрои олимони
Донишгоҳи давлатии
тиҷорати Тоҷикистон
аз ____ соли 2017,
№__ тасдиқ шудааст.

**НИЗОМНОМА
ДАР БОРАИ БАХШИ МАГИСТРАТУРАИ
ДОНИШГОҲИ ДАВЛАТИИ ТИҶОРАТИ ТОҶИКИСТОН**

I. МУҚАРРАРОТИ УМУМӢ

1.1 Бахши магистратура (минбаъд бахш) чузъи сохтори Донишгоҳи давлатии тиҷорати Тоҷикистон (минбаъд донишгоҳ) буда, фаъолияти батанзимдарорӣ ва ҳамоҳангсозии корҳоро вобаста ба татбиқи барномаҳои магистрӣ дар тамоми самтҳои тайёр кардани магистрантон, баланд бардоштани сифати таҳсилот дар магистратура, таъмини рақобатпазирии дохилӣ ва байналмилалӣ магистратураи донишгоҳ амалӣ месозад.

1.2 Бахш бо фармоиши ректор дар таркиби раёсати илм ва инноватсия таъсис дода мешавад.

1.3 Низомномаи мазкур фаъолияти бахшро ба танзим дароварда, вазифа, уҳдадорӣ, ҳуқуқ ва масъулиятҳои бахш ва кормандони он, инчунин, ҳамкориҳои бахшро бо сохторҳои дигари донишгоҳ муайян мекунад.

1.4 Бахш дар фаъолияти худ Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон, дигар санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ, ҳамчунин муқаррароти Низомномаи мазкурро ба роҳбарӣ мегирад.

1.5 Сохтор, шумораи кормандон, тағйирот ба сохтор ва ҷадвали воҳидҳои кори бахшро ректори донишгоҳ тасдиқ мекунад.

1.6 Шартҳои меҳнати кормандони бахшро қоидаҳои тартиботи дохилии донишгоҳ, шартномаҳои меҳнати бо ҳар як корманд басташуда ва санадҳои дигари ҷорӣ муайян мекунад.

1.7 Уҳдадорҳои меҳнати кормандони бахш тибқи муқаррароти дастурамалҳои дар донишгоҳ тасдиқшуда муайян карда мешавад.

1.8 Ба ҳуҷҷатҳои бахш, ба ғайр аз кормандони бахш, ректор, муовинони ӯ, сардорони раёсатҳо (бахшҳо)-и илм ва таълимию методӣ, деканони факултет, шахсони ба санҷиши фаъолияти бахш салоҳиятдошта, инчунин шахсони дигар мутобиқи қонунгузориҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳуқуқи дастрасӣ доранд.

1.9 Низомнома дар бораи бахш, тағйирот ва иловаҳое, ки ба он ворид карда мешаванд, аз ҷониби ректори донишгоҳ тасдиқ карда мешавад.

II. ВАЗИФАҲОИ БАХШ

2.1. Вазифаи асосии бахши магистратура:

- роҳнамоии барномаҳои магистрӣ бо мақсади баланд бардоштани донишҳои касбии мутахассисон, тақмили сифатҳои кори онҳо баҳри иҷрои вазифаҳои нави меҳнатӣ;

- ҳамоҳангсозии корҳои таълимӣ, ташкилӣ-методӣ ва илмӣ-тадқиқотии ҳайати профессорону омӯзгорон ҷиҳати таъмини ягонагии низоми талабот ба ташкил, шартҳои татбиқ ва баҳодихии сифати барномаҳои тайёр кардани магистрантон;

- банақшагирӣ ва ташкили раванди таълими магистрантон;

- ташкил ва баҳисобгирии ҳаракати ҳайати магистрантон.

2.2 Мутобиқи вазифаҳо бахши магистратура корҳои зеринро анҷом медиҳад:

- дар донишгоҳ фаъолияти таълимии магистрантонро мутобиқ ба Стандартҳои давлатии таълимии донишгоҳҳои таҳсилоти олии касбӣ, нақшаҳои таълимии самти магистратура, санадҳои меъёрии ҳуқуқии амалкунанда, ки Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон, Вазорати маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон, раёсат ва шӯрои олимони донишгоҳ муқаррар кардааст, ташкил мекунад;

- оид ба тақмили раванди таълим ва корҳои илмӣ-тадқиқотии магистрантон пешниҳод таҳия намуда, ба баррасии шӯрои олимони донишгоҳ манзур месозад;

- ташкил ва баргузориҳои машғулиятҳои таълимии магистрантон, қабули санҷиш ва имтиҳоноти онҳоро назорат мебарад;

- тибқи дархости мақомоти идораи донишгоҳ оид ба фаъолияти магистратура маълумотнома таҳия ва пешниҳод мекунад;

- саривақт ба мудирони кафедраҳо дар бораи қарорҳои мақомоти болоӣ оид ба масъалаҳои амалигардонии барномаҳои магистрӣ маълумот медиҳад;

- назоратро аз болои ташкил ва гузаронидани таҷрибаомӯзӣ ва малакаандӯзии магистрантон ба роҳ мемонад;
- корҳои ташкилӣ-методиро ҷиҳати барасмиятдарории ҳуҷҷатҳои ҷорӣ ва хатми магистрантон амалӣ месозад;
- манбаи маълумот оид ба магистрантонро ташкил ва саривақт нав месозад, баҳисобгирии ҳаракати ҳайати магистрантонро пеш мебарад;
- якҷоя бо дигар сохторҳои донишгоҳ дар мурағабсозии ҳисоботҳои даврӣ ва якдафъина оид ба кори магистратура ҷиҳати ба мақомоти болоӣ, мақомоти омор ва дигар ташкилоту донишгоҳҳо ширкат меварзад;
- назоратро аз болои таъмини ҳифзи иҷтимоии магистрантон ба роҳ мемонад;
- дар кори иҷозаномагирӣ барои самтҳои нави тайёр кардани магистрантон иштирок менамояд;
- якҷоя бо кафедраҳо доир ба васеъ кардани феҳристи барномаҳои магистрӣ аз рӯи самтҳои иҷозатномадошта кор мебарад;
- тавассути сомонии донишгоҳ ба ҳайати профессорӣ-омӯзгорӣ ёри иттилоотӣ мерасонад;
- дар кори таблиғоти касбӣ оид ба ҷалби хатмкунандагон ба магистратура ширкат меварзад ва иттилооти таблиғотӣ таҳия месозад;
- дар ташкил ва баргузории конференсияҳои илмӣ-амалӣ, мизҳои мудаввар, семинарҳои илмӣ (эҷодӣ)-и магистрантон иштирок менамояд;
- ҳуҷҷатгузории бахшро пеш мебарад;
- интиҳоби хатмкунандагон ва натиҷаҳои қабул ба магистратура арзёбӣ ва таҳлил мекунад;
- банақшагирии раванди таълимро дар асоси нақшаҳои таълимии дар донишгоҳ таҳия ва тасдиқшуда амалӣ месозад, аз болои пешрафти магистрантон назорат мебарад;
- ведомостҳо, варақаҳои имтиҳонӣ ҷиҳати такроран супоридани санҷишу имтиҳонот, ҷадвали ҳимояи корҳои таҳассусии хатм, инчунин, ҳуҷҷатҳои барои кори рузмарра заруриро омода месозад;
- дар ташаккули рейтингии магистрантон тибқи қоидаҳои дар донишгоҳ тасдиқшуда, аз он ҷумла, бо истифодаи низоми кредитии фанҳои нақшаҳои таълимӣ иштирок менамояд;
- ҳуҷҷатҳои намунаи давлатӣ дар бораи таҳсилоти магистрантонро ба расмият мебарорад;

- лоиҳаҳои локалии санадҳоро аз рӯи самтҳои фаъолияти худ омода месозад.

Ш. МАҚОМ, ҲУҚУҚ ВА УҲДАДОРИҲО

1. Бахши магистратура чӯзи сохтори мустақили донишгоҳ буда, ба муовини ректор оид ба корҳои илмӣ тобеъ мебошад.

2. Бахш ҳуқуқ дорад:

- барои амалисозии вазифаҳои бахш аз тамоми сохтор ва хадамот, сарфи назар аз тобеият, маълумоти заруриро дастрас намояд;

- дар донишгоҳ аз болои иҷрои барномаҳои магистрӣ назорат барад;

- дар машғулиятҳои таълимӣ, ҷаласаи кафедраҳо ва шӯрои олимони донишгоҳ ҳангоми баррасии масъалаҳои вобаста ба иҷрои барномаҳои тайёр кардани магистрантон иштирок намояд;

- фармоишҳои ба фаъолияти магистратура дахлдорро, ки иҷрои онҳо барои факултетҳо ва кафедраҳо ҳатмист, интишор кунад;

- яқоя бо бахш (ё дигар ниҳодҳо)-и методии донишгоҳ нақшаи наشري адабиёти таълимӣ ва таълимӣ-методӣ барои магистрантонро бо факултетҳо ва кафедраҳо мувофиқа кунад;

- лоиҳаи санадҳои меъерии донишгоҳро дар самти фаъолияти магистратура таҳия созад;

- манфиатҳои донишгоҳро дар қисмати иҷрои вазифаҳои ба зиммаи бахши магистратура гузоштасуда дар ташкилотҳои дигар манзур кунад;

- оид ба такмили фаъолияти бахш ба роҳбарияти донишгоҳ пешниҳодҳо ироа кунад;

- ҷиҳати таъмини фаъолияти мунтазаму босамари бахш аз компютерҳо, таҷҳизоти нусхафзо ва техникаву захираҳои дағари дар донишгоҳ мавҷуда васеъ истифода намояд.

3. Кормандони бахш уҳдадоранд:

- такмил ва рушди фаъолияти бахшро мунтазам таъмин созанд;

- вазифаҳои ба зиммаи бахш вогузоршударо бо сифат ва пурра иҷро кунанд;

- қарорҳои шӯрои олимони, амру фармоишҳо ва супоришҳои ректори донишгоҳро дар муҳлатҳои муқарраршуда амалӣ созанд.

IV. РОҶБАРИИ БАХШ

4.1. Бахшро сардор, ки бо фармоиши ректори донишгоҳ ба вазифа таъин ва озод карда мешавад, роҳбарӣ мекунад.

4.2. Сардори бахш бевосита ба тамоми фаъолияти бахш роҳбарӣ мекунад ва ба ҷонишини ректор оид ба илм тобеъ аст;

4.3. Сардори бахш вазифаҳои зеринро амалӣ месозад:

- ба фаъолияти бахш роҳбарӣ мекунад, ташкили кори он, иҷрои вазифа ва масъулиятҳои онро, ки Низомномаи мазкур муайян кардааст, инчунин, иҷрои амру фармоиш ва супоришҳои роҳбарият, қарорҳои донишгоҳро таъмин месозад;

- оид ба такмили фаъолияти бахш, баланд бардоштани самаранокии кори он ба муовини ректор оид ба илм пешниҳодҳо манзур мекунад;

- роҳбарии бевосита ва назорати фаъолияти бахшро амалӣ мекунад;

- лоиҳаи санадҳои меъёриву методии марбут ба ташкили фаъолияти бахшро таҳия месозад;

- якҷоя бо раёсати таълимӣ-методии донишгоҳ такмили ихтисоси кормандони бахшро ташкил мекунад;

- бо мақсади такмили маҳорати касбӣ ҷиҳати фиристонидани кормандон ба семинарҳо ва чорабиниҳои дигари ба масъалаҳои фаъолияти магистратура дахлдор ташаббус нишон медиҳад;

- ба риояи қоидаҳои тартиботи дохилӣ, ҳифзи меҳнат ва техникаи бехатарӣ аз ҷониби кормандон назорат мебарад.

Сардори бахш ҳуқуқ дорад:

- аз кормандони бахш иҷрои пурра ва босифати уҳдадорихои дар дастурамали вазифавӣ муайяншударо талаб намояд;

- аз кормандони бахш риояи муқаррароти оинномаи донишгоҳ, қоидаҳои тартиботи дохилӣ, ҳифзи меҳнат ва техникаи бехатарӣ, иҷрои амру фармоишҳои ректори донишгоҳро талаб кунад;

- аз роҳбарони сохторҳои дигари донишгоҳ мавод ва иттилооти барои иҷрои вазифа ва пешбурди фаъолияти донишгоҳ заруриро дархост ва дарёфт кунад.

Сардори бахш масъулияти шахсӣ дорад:

- барои иҷро нақадани вазифа ва уҳдадорихои ба уҳдаи бахш дар низомномаи мазкур, амру фармоиш ва супоришҳои роҳбарият, қарорҳои шӯрои олимони донишгоҳ воғузоршуда;

- барои самаранок набудани кори бахш.

V. ҲАМКОРӢ БО ДИГАР СОХТОРҲОИ ДОНИШГОҲ

5.1. Ҳамкориҳои бахш бо дигар сохторҳои донишгоҳ дар асоси вазифа ва корҳои, ки низомномаи мазкур ба уҳдаи бахш вогузор кардааст, муайян карда мешавад.

5.2. Бахш ҳамкорӣ мекунад:

- бо комиссияи қабули донишгоҳ оид ба масъалаҳои интихоби доктарагон, қабули онҳо ва парвандаҳои шахсии онҳо;

- бо кафедраҳои пешбар, садорати факултетҳо ва сохторҳои дигари донишгоҳ аз рӯи масъалаҳои умумӣ ва масоили пешбурди барномаҳои магистрӣ;

- бо бахшҳои хизматрасонии пулакии таълим оид ба масъалаҳои бастанӣ шартнома ҳангоми қабул, барқарорсозӣ, интиқол ва хориҷкунӣ;

- бо муҳосботи донишгоҳ оид ба масъалаҳои ҳисобӣ кардани пардохти таҳсилоти магистрантон дар ҳолатҳои барқароршавӣ, интиқол ва хориҷшавӣ;

- бо раёсатҳо (бахшҳо)-и илм ва таълимӣ-методӣ оид ба масъалаҳои ҳуҷҷатгузорӣ ва омодагии ҳуҷҷатҳо, ташкил ва банақшагирии раванди таълим, истифодаи фонди аудиторӣ, ҷадвали дарсҳо;

- бо бахши кадрҳои донишгоҳ дар хусуси баҳисобгирии ҳайати магистрантон ва кормандони бахш;

- бо китобхонаи донишгоҳ оид ба масъалаҳои хизматрасонии фариву китобхонавӣ ва иттилоотӣ-библиографии магистрантон;

- бо кумитаи иттифоқи касабаи донишгоҳ оид ба масоили хусусияти иҷтимоӣ-маишӣ, инчунин, бо сохторҳои дигар ҷиҳати иҷрои вазифа ва уҳдадорӣ ба зиммаи бахш вогузоршуда;

- бо бахши таъбу нашр ва полиграфияи донишгоҳ вобаста ба масъалаҳои ҷопи ҳуҷҷатҳо ва адабиёти методӣ.

VI. ТАҶДИД ВА БАҶҲАМДИҶӢ

6.1 Бахши магистратура дар асоси қарори шӯрои олимон бо фармоиши ректори донишгоҳ таҷдид ва ё баҳам дода мешавад.